



БОНКИ ЭСХАТА

Тарофаҳо барои хизматрасонӣ
ба шахсони ҳуқуқӣ ва
соҳибкорони инфиродӣ



МУНДАРИҶА:

Номгӯи хизматрасонӣ	Саҳифа
Муқаррароти умумӣ	3
1. Кушодан ва бурдани суратҳисоб	4
2. Интиқолҳои бонкӣ	4
3. Қарздиҳӣ	5
4. Амонатҳо, иҷораи қуттиҳои сейфӣ	6
5. Амалиётҳо бо пули нақд	6
6. Амалиётҳои мубодилаи асъор	7
7. Амалиётҳо бо картҳои пардохтии бонкӣ	7
8. Аккредитивҳо	9
9. Кафолатҳо	10
10. Низоми «Интернет-Бонк»	10
11. Намудҳои дигари хизматрасонӣ	11

МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. ҶСК “Бонки Эсхата” (минбаъд дар матн “Бонк”) ҳуқуқ дорад тарофаҳои мазкурро яктарафа тағйир диҳад ва ё ба он илова дарорад, ҳамзамон вазифадор аст дар ин бора дар мӯҳлатҳое, ки дар шартномаҳои байни мизоҷон ва бонкҳои муросил нишон дода шудааст, онҳоро хабардор намояд.
2. Ҳаққи хизмат аз рӯи Тарофаҳои Бонк (комиссия) бо пули миллӣ гирифта мешавад. Мумкин аст ҳаққи хизмат, дар асоси созишномаи бо мизоҷ басташуда, бо асъоре, ки бо он амалиёт гузаронида мешавад мутаносибан бо нишондоди Бонки миллии Тоҷикистон (минбаъд дар матн «БМТ») дар рӯзи пардохт, гирифта шавад.
3. Ҳамаи хароҷотҳо (хароҷотҳо вобаста ба нақлиёт, почта, телеграф, ҳаққи хизмати бонкҳои муросил, пардохтҳо вобаста ба расмиятдарорӣ дар идораи нотариалӣ ва ғайра), ки барои иҷрои супоришҳои мизоҷ аз тарафи Бонк сарф мешавад ва ё шудааст, аз тарафи мизоҷ бо нархи аслиаш рӯйпӯш карда мешавад.
4. Бонк барои нодурустии реквизитҳо (маълумотҳо) дар ҳуҷҷатҳои пардохтӣ, ки аз тарафи мизоҷ пешниҳод шудааст, хатогиҳо, шарҳи нодуруст дар ҳуҷҷатҳои пардохтӣ ва ҳамчунин барои маълумотҳои ҳуҷҷатҳои пардохтӣ, ки бархилофи дастурамалҳои амалкунандаи БМТ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҶТ мебошанд, ҷавобгар нест.
5. Дар ҳолати бекор карда шудани супоришоти мизоҷ, ҳаққи хизмати гирифташуда баргардонида намешавад.
6. Ҳаққи хизмат аз рӯи Тарофаҳои Бонк, ки бо фоиз нишон дода шудааст, ба намуди фоиз аз маблағи амалиёт, дар баъзе ҳолатҳо бо нишон додани андозаи баландтарин ва ё пасттарин гирифта мешавад. Дар ин ҳолат кам кардани андозаи комиссия дар асоси амрнома, фармон, қарори Раиси Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» ба амал бароварда мешавад.
7. Ҳаққи хизмат аз рӯи Тарофаҳои Бонк, ки бо пешоянди “то” оварда шудааст, арзиши хизматрасонии эътиборан ба он баробарро низ дар бар мегирад.
8. Дар баъзе ҳолатҳои зарурӣ, ҶСК «Бонки Эсхата» метавонад дар асоси созишномаи тарафайн меъёрҳои муқарраршударо барои амалиётҳои мушаххас тағйир диҳад.
9. Тарофаҳо ва шартҳои мазкур аз «19» январи соли 2021 мавриди амал қарор дода шуда, тарофаҳо ва шартҳои то ин дам амалкунанда бе эътибор доништа мешаванд.

АМАЛИЁТҲО БАРОИ ШАХСОНИ ҲУҚУҚӢ ВА СОҲИБКОРОНИ ИНФИРОДӢ

1. КУШОДАН ВА ПЕШБУРДИ СУРАТҲИСОБ¹

№	Номгӯи хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
1.1 ^{II}	Кушодани суратҳисоб	бе ҳаққи хизмат
1.2	Маҳкам кардани суратҳисоб	бе ҳаққи хизмат
1.3	Барқарор намудани суратҳисоб баъди маҳкам кардани он	бе ҳаққи хизмат
1.4	Пешбурди суратҳисоб	бе ҳаққи хизмат
1.5	Додани тасдиқнома оид ба суратҳисоб вобаста ба амалиётҳои гузаронидашуда	бе ҳаққи хизмат
1.6	Додани нусхаи ҳуҷҷатҳои пардохтӣ	бе ҳаққи хизмат
1.7	Нусхаи ҳуҷҷатҳо аз парвандаҳои ҳуқуқӣ	бе ҳаққи хизмат
1.8	Хизматрасонии SMS-паём ^[1]	10 сомонӣ

Эзоҳ:

1. Ҳаққи хизматрасонӣ барои ҳар як суратҳисоби пайвастшуда дар алоҳидаги ҳисобида шуда, то санаи 5-уми ҳар сари моҳ ситонида мешавад.

2. ИНТИҚОЛҲОИ БОНКӢ^{II}

№	Номгӯи хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
Амалиётҳо бо пули милли		
2.1	Воридшаванда	бе ҳаққи хизмат
2.2	Содиршаванда:	
2.2.1 ^{II}	Бо воситаи низоми пардохтҳои электронӣ:	
	— аз соати 08 ⁰⁰ то 12 ⁰⁰	2,9 сомонӣ
	— аз соати 13 ⁰⁰ то 16 ⁰⁰	4 сомонӣ
	— баъд аз соати 16 ⁰⁰	10 сомонӣ
2.2.1 ^{II}	Супоришномаҳои пардохтии байнибонкии электронӣ тавассути низоми «Бонк-Мизоҷ»/«Интернет-Бонк»:	
	— то соати 17 ⁰⁰	1 сомонӣ
	— баъд аз соати 17 ⁰⁰	10 сомонӣ
2.2.2	Бо воситаи низоми пардохтҳои электроники дохилибонкӣ	бе ҳаққи хизмат
Амалиётҳо бо асъори хориҷӣ		
2.3	Воридшаванда	бе ҳаққи хизмат
2.4	Содиршаванда:	
2.4.1	Интиқоли маблағ байни суратҳисобҳои ҳуди мизоҷ дар ҶСК «Бонки Эсхата»	бе ҳаққи хизмат
2.4.2 ^{II, III}	Интиқоли бонкӣ ба фоидаи мизоҷони бонкҳои дигар, бо опсияҳои OUR ва SHA ^[2] :	
	— бо RUB	250 сомонӣ
	— бо USD	500 сомонӣ
	— бо EUR	500 сомонӣ
	— бо CNY	350 сомонӣ
	— бо дигар намудҳои асъори хориҷӣ	350 сомонӣ

	Интиқоли бонкӣ ба фоидаи мизоҷони бонкҳои дигар, бо опсияи BEN ^[2]	200 сомонӣ
2.4.3 ^{II, III}	Интиқоли бонкӣ ба фоидаи мизоҷони бонкҳои дигар тавассути низоми «Бонк-Мизоҷ»/«Интернет-Бонк», бо опсияҳои OUR ва SHA ^[2] :	
	<ul style="list-style-type: none"> — бо RUB — бо USD — бо EUR — бо CNY — бо дигар намудҳои асъори хориҷӣ 	150 сомонӣ 300 сомонӣ 300 сомонӣ 250 сомонӣ 250 сомонӣ
	Интиқоли бонкӣ ба фоидаи мизоҷони бонкҳои дигар, бо опсияи BEN ^[2]	150 сомонӣ
2.5	Ҳаққи хизмат барои бо дархости мизоҷ гузаронидани таҳқиқ оиди гузаштани маблағи пардохт ба суратҳисоби бенефитсиар-баҳрагир (қабулқунанда), ҳамчунин барои бекоркунӣ, даровардани тағйирот ва иловаҳо ба пардохтҳо ^[3] :	
	<ul style="list-style-type: none"> — бо RUB — бо USD — бо EUR — бо дигар асъорҳои хориҷӣ 	200 сомонӣ 400 сомонӣ 400 сомонӣ 400 сомонӣ

Эзоҳ:

2. Опсияи OUR - ҳамаи хароҷотҳо вобаста ба интиқол аз ҳисоби пардохтқунанда ситонида мешавад. Опсияи SHA - хароҷоти Бонки пардохтқунанда аз ҳисоби пардохтқунанда, хароҷотҳои бонкҳои муросилотӣ аз ҳисоби маблағи интиқол ситонида мешавад. Опсияи BEN - ҳамаи хароҷотҳо вобаста ба интиқол аз ҳисоби маблағи интиқол ситонида мешавад. Интиқолҳо бо опсияҳои SHA ва BEN, бо ҳамаи асъорҳои хориҷӣ, ба ғайр аз Рубли Русӣ, амалӣ карда мешаванд.

3. Ҳаққи хизматӣ иловагии бонкҳои муросилоти дар алоҳидагӣ бо пули миллӣ, бо қурби расмии Бонки Миллии Тоҷикистон дар рӯзи амалиётӣ, ситонида мешаванд.

3. ҚАРЗДИҲӢ

№	Номгӯи хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
3.1	Додани қарзҳо	мувофиқи созишнома
3.2	Тартиб додани нақшаҳои тиҷоратӣ (бизнес-планҳо)	мувофиқи созишнома

4. АМОНАТҲО, ИҶОРАИ ҚУТТИҲОИ СЕЙФӢ

№	Номгӯи хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
4.1	Амонатҳои мӯҳлатнок	мувофиқи созишнома
4.2	Маслиҳатҳои соҳавӣ	мувофиқи созишнома
4.3	Иҷораи қуттиҳои сейфӣ барои як моҳ:	
4.3.1	Навъи 1	
	Иҷораи қуттиҳои сейфӣ барои як моҳ:	
	— ҳаҷм – 8×30×43 см	50 сомонӣ
	— ҳаҷм – 15×30×43 см	100 сомонӣ
	— ҳаҷм – 30×30×43 см	150 сомонӣ

4.3.2	Навъи 2 Иҷораи қуттиҳои сейфӣ ба мӯҳлати аз 1 то 6 моҳ эътиборан: — ҳаҷм – 4×22×33 см — ҳаҷм – 14,5×22×33 см — ҳаҷм – 29×22×33 см	50 сомонӣ 100 сомонӣ 150 сомонӣ
	Иҷораи қуттиҳои сейфӣ ба мӯҳлати аз 7 моҳ то 11 моҳ эътиборан: — ҳаҷм – 4×22×33 см — ҳаҷм – 14,5×22×33 см — ҳаҷм – 29×22×33 см	50 сомонӣ 80 сомонӣ 120 сомонӣ
	Иҷораи қуттиҳои сейфӣ ба мӯҳлати 12 моҳ ва зиёда аз он: — ҳаҷм – 4×22×33 см — ҳаҷм – 14,5×22×33 см — ҳаҷм – 29×22×33 см	50 сомонӣ 60 сомонӣ 90 сомонӣ
4.3.3	Иҷораи қуттиҳои сейфи ҳаҷмашон аз 30×30×43 см боло	мувофиқи созишнома, на кам аз 150 сомонӣ
4.4	Амонатҳои суғуртави	200 сомонӣ

5. АМАЛИЁТҲО БО ПУЛИ НАҚД^{VII}

№	Номгӯи хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
Амалиётҳо бо пули миллӣ		
5.1	Қабули пулҳои нақд ба суратҳисоб	бе ҳаққи хизмат
5.2	Пурра кардани суратҳисоб тариқи интиқолҳои дохилӣ	бе ҳаққи хизмат
5.3 ^{II}	Пардохти пулҳои нақд ^[5] : — аз суратҳисоби мизоҷони бонк — аз ҳисоби қарзи гирифта шуда	1% 0,5%
Амалиётҳо бо асъори хориҷӣ		
5.4	Қабули пулҳои нақд ба суратҳисоб	бе ҳаққи хизмат
5.5	Пардохти пулҳои нақд бо асъори хориҷӣ ^[4]	0,6%
5.6	Ивази пулҳои фарсудаи хориҷӣ (доллари ИМА, рубли русӣ ва евро) ба асъори коршоями ҳамон давлат	10% аз маблағи ивазкардашуда ^[5]
Хизматрасониҳои иловагӣ		
5.7 ^{VII}	Хизматрасонии хадамоти ҳамлу нақл (инкассатсия)	11 сомонӣ барои 1 км, на кам аз 50 сомонӣ барои як рафту омад ^[6]
5.8 ^{VII}	Нигоҳдории як халтаи дороиҳо дар ганҷхона	1000 сомонӣ барои як моҳ
5.9	Тафтиши асли будани асъор (варақ ба варақ)	мувофиқи созишнома
5.10	Қабули чекҳо ба инкассо	мувофиқи созишнома

Эзоҳ:

4. Пардохти пулҳои нақд аз суратҳисоби мизочон бо шартӣ аз тарафи мизоч як рӯз пеш аз гирифтани он пешниҳод намудани дархост амалӣ карда мешавад.
5. Комиссия бо пули миллӣ, бо қурби расмии БМТ дар рӯзи амалиётӣ, гирифта мешавад.
6. Масофаи ҳам рафт ва ҳам омад ба инобат гирифта мешавад

6. АМАЛИЁТҲОИ МУБОДИЛАИ АСЪОР

№	Номгӯи хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
6.1	Амалиётҳои мубодилавӣ бо асъори хориҷӣ	аз –5% то +10% ^[7]
6.2	Мубодилаи як намуди асъори хориҷӣ ба дигар намуди асъори хориҷӣ	аз –5% то +10% ^[7]

Эзоҳ:

7. Нисбати қурби расмии Бонки Миллии Тоҷикистон дар рӯзи амалиётӣ.

7. АМАЛИЁТҲО БО КОРТҲОИ ПАРДОХТИИ БОНКӢ¹

№	Намуди амалиётҳо	Арзиши хизматрасонӣ
7.1	Арзиши кортҳо вобаста ба лоиҳаи музди меҳнат (шахсони ҳуқуқӣ):	
7.1.1	Кушодани суратҳисоби корти бонкӣ	бе ҳаққи хизмат
7.1.2 ^{II}	Депозити суғуртавӣ ба суратҳисоби корти бонкӣ: <ul style="list-style-type: none"> — Корти локалӣ — Корти Миллӣ — Visa Classic TJS — Visa Gold TJS — Visa Classic — Visa Gold 	0,00 сомонӣ 0,00 сомонӣ 0,00 сомонӣ 0,00 сомонӣ 0,00 сомонӣ 0,00 сомонӣ
7.1.3 ^{II}	Пешниҳоди корти бонкӣ ва Пин-конверт бо рамзи махфӣ: <ul style="list-style-type: none"> — Корти локалӣ — Корти Миллӣ — Visa Classic TJS — Visa Gold TJS — Visa Classic — Visa Gold 	бе ҳаққи хизмат бе ҳаққи хизмат бе ҳаққи хизмат бе ҳаққи хизмат 100 сомонӣ 200 сомонӣ
7.2	Ҳаққи хизмати эмитенти барои гузаронидани амалиётҳо дар шабакаҳои дохилӣ бо кортҳои ҶСК «Бонки Эсхата»:	
7.2.1 ^{II}	Гирифтани маълумотнома оид ба бақияи суратҳисобҳо (нуқтаи пешниҳод ва/ё қабули пули нақд, банкоматҳо): <ul style="list-style-type: none"> — Корти локалӣ — Корти Миллӣ, кортҳои пардохтии Visa, Visa TJS 	0,20 сомонӣ 0,50 сомонӣ
7.2.2 ^{II}	Гирифтани пули нақд аз банкомат ва нуқтаи пешниҳод ва/ё қабули пули нақд бо сомонӣ: <ul style="list-style-type: none"> — Корти локалӣ, Корти Миллӣ, кортҳои пардохтии Visa, Visa TJS 	бе ҳаққи хизмат
7.2.3	Гирифтани пули нақд аз банкомат ва аз нуқтаи пешниҳод ва/ё қабули пули нақд бо доллари ИМА: <ul style="list-style-type: none"> — Кортҳои пардохтии Visa 	2%

7.2.4"	Ҳаққи хизмат ҳангоми пардохти ғайринақдӣ дар нуқтаҳои савдо ва хизматрасонӣ: — Корти локалӣ, Корти Миллӣ, кортҳои пардохтии Visa, Visa TJS	бе ҳаққи хизмат
7.3	Ҳаққи хизмати эмитенти барои гузаронидани амалиётҳо дар шабакаи бонкҳои дигар бо кортҳои ҶСК «Бонки Эсхата» (амалиётҳои беруна):	
7.3.1"	Гирифтани пули нақд бо сомонӣ (нуқтаи пешниҳод ва/ё қабули пули нақд, банкоматҳо) дар шабакаҳои бонкҳои дигар: — Корти Миллӣ, кортҳои пардохтии Visa TJS — Кортҳои пардохтии Visa	1% 2% min 4\$
7.3.2"	Гирифтани пули нақд бо доллари ИМА (нуқтаи пешниҳод ва/ё қабули пули нақд, банкоматҳо) дар шабакаҳои бонкҳои дигар: — Кортҳои пардохтии Visa TJS — Кортҳои пардохтии Visa	2% 2% min 4\$
7.3.3"	Ҳаққи хизмат ҳангоми пардохти ғайринақдӣ дар нуқтаҳои савдо ва хизматрасонӣ: — Корти локалӣ, Корти Миллӣ, кортҳои пардохтии Visa, Visa TJS	бе ҳаққи хизмат
7.3.4"	Гирифтани маълумотнома оид ба бақияи суратҳисоб бо воситаи банкомат: — Корти локалӣ — Корти Миллӣ — Кортҳои пардохтии Visa, Visa TJS	0,20 сомонӣ 0,50 сомонӣ 1 сомонӣ
7.4	Ҳаққи хизмати эквайрингии ҶСК «Бонки Эсхата» барои хизматрасонӣ ба мизоҷони байниминтақавӣ ва беруна:	
7.4.1	Гирифтани пули нақд бо сомонӣ ва доллари ИМА бо кортҳои пардохти тариқи нуқтаҳои пардохтии пули нақд: — Бо кортҳои байниминтақавӣ — Бо кортҳои Visa	1% 2% ^[8]
7.4.2	Гирифтани пули нақд бо сомонӣ ва доллари ИМА бо кортҳои пардохти тариқи банкоматҳо: — Бо кортҳои байниминтақавӣ — Бо кортҳои Visa	бе ҳаққи хизмат бе ҳаққи хизмат
7.4.3	Ҳаққи хизмати бонкӣ аз рӯи эквайринги тиҷоратӣ, ки аз корхона ва ташкилотҳои савдо ва хизматрасони дошта мешавад: — амалиётҳои эквайрингии беруна аз рӯи кортҳои Visa — амалиётҳои эквайрингии байниминтақавии Visa — амалиётҳои эквайрингии on-bank	аз 2% то 2,5% аз 2% то 2,5% то 1%
7.4.4	Интернет – эквайринг бо кортҳои локалӣ	то 3%
7.5	Хизматрасониҳо барои таъмини бехатарӣ:	
7.5.1	Муҳосира кардан/аз муҳосира озод намудани корти бонкӣ	бе ҳаққи хизмат
7.5.2	Таҳқиқи амалиётҳои баҳснок	45 сомонӣ
7.5.3	Иваз намудани рамзи махфӣ (Пин-код) тариқи банкомат	5 сомонӣ
7.6	Хизматрасониҳои иловагӣ:	

7.6.1	Ба мизоҷ додани тасдиқнома бо воситаи E-mail	бе ҳаққи хизмат
7.6.2	Мувофиқи аризаи мизоҷ аз суратҳисоби кортии ӯ гузаронидани маблағ	мувофиқи банди 2
7.6.3	Додани корти нав дар ҳолати гум кардан ва ё корношоям шудани корт, инчунин дар ҳолати гум кардани коди махфӣ (ПИН-код)	арзиши корт
7.6.4	Арзиши пайвастшавӣ ба «SMS» - маълумотдиҳӣ (тавассути «SMS» гирифтани маълумот оиди амалиётҳои гузаронидашуда бо кортҳои пардохтии бонкӣ)	бе ҳаққи хизмат
7.6.5 ^{II}	Гузаронидани маблағи музди меҳнат ба суратҳисоби кортӣ аз маблағи умумӣ, вобаста ба лоиҳаи музди меҳнат: <ul style="list-style-type: none"> — Корти локалӣ, Корти Миллӣ, кортҳои пардохтии Visa — Кортҳои пардохтии Visa TJS 	0,6% 1%

Эзоҳ:

8. Бо мақсади рӯйпӯш намудани хароҷотҳои хазинавӣ.

8. АККРЕДИТИВҲО^V

№	Номгӯи хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
8.1	Аккредитивҳои содиротӣ^[9]:	
8.1.1	Тасдиқи аккредитив ҳангоми мавҷудияти таъминот	0,2%, min 350 сомонӣ, max 3300 сомонӣ
8.1.2	Тасдиқи аккредитив бе таъминот	мувофиқи созишнома
8.1.3	Авизо (огоҳиномаи расмӣ)-и аккредитив ба мизоҷи бонк	то 0,5%, min. 350 сомонӣ max. 4500 сомонӣ (ҳаққи хизмат баъд аз воридшавӣ гирифта мешавад).
8.1.4	Авизо (огоҳиномаи расмӣ)-и аккредитив ба бонки муросил	до 0,5%, min 350 сомонӣ
8.1.5	Авизо (огоҳиномаи расмӣ) ба тағйиротҳои аккредитиви гирифташуда	бе ҳаққи хизмат
8.1.6	Иҷрои дархостҳо вобаста ба бекоркунӣ, тағйироти шартҳои аккредитив ва иҷрои ӯҳдадориҳо аз рӯи он	350 сомонӣ
8.1.7	Хароҷотҳои почтавӣ	аз рӯи факт
8.1.8	Аккредитиви интиқоли	то 0,1%, min 450 сомонӣ
8.1.9	Тасдиқ аз тарафи бонкҳои сеюм	аз рӯи факт
8.2	Аккредитивҳои воридотӣ^[10]:	
8.2.1	Кушодани аккредитив бо таъминоти пулӣ	0,5%, min. 630 сомонӣ, max. 50 000 сомонӣ

8.2.2	Кушодани аккредитив бе таъминоти пулӣ ва дигар намуди аккредитивҳо	мувофиқи созишнома
8.2.3	Тағйир додани шартҳои аккредитив (барои ҳар як тағйирот) ^[11]	150 сомонӣ
8.2.4	Комиссия барои ихтилоф бо шартҳои аккредитив (барои ҳар як ихтилоф)	150 сомонӣ, тах. 550 сомонӣ
8.2.5	Гузaronидани амалиёти пардохти аз рӯи аккредитив	мувофиқи банди 2
8.2.6	Хароҷотҳои почтавӣ	аз рӯи факт
8.2.7	Иҷрои дархостҳо вобаста ба бекоркунии аккредитив ва иҷрои ӯҳдадориҳо аз рӯи он	150 сомонӣ

Эзоҳ:

9. Ҳаққи хизмати бонкҳои мобайнро бенефитсиар (баҳрагир) мепардозад, агар бо шартҳои аккредитив дигар хел пешбинӣ нашуда бошад.

10. Ҳаққи хизмати бонкҳои мобайнро аризадиҳанда мепардозад, агар бо шартҳои аккредитив дигар хел пешбинӣ нашуда бошад.

11. Зиед намудани маблағи аккредитив барои ҳисоби комиссия ҳамчун кушодани аккредитиви мустақил ҳисоб меравад.

9. КАФОЛАТҲО

№	Номгӯйи хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
9.1	Кафолати бонкӣ, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои фаъолияти иқтисодии мизоҷ истифода бурда мешавад (пули милли) ^[12] :	
9.1.1	Маслиҳати пешакӣ	бе ҳаққи хизмат
9.1.2	Кушодани кафолати бонкӣ (новобаста аз намуди кафолати бонкӣ) бо 100% таъминоти пулӣ	то 4% солона, min 150 сомонӣ
9.1.3	Кушодани кафолати бонкӣ (новобаста аз намуди кафолати бонкӣ) бо таъминоти гарави молӣ ва ё зомин ^[13]	то 12% солона,
9.1.4	Тағйир додани шартҳои кафолат (барои ҳар як тағйирот) ^[14]	60 сомонӣ
9.1.5	Авизо (огоҳиномаи расмӣ), тафтиши кафолат (% аз маблағи кафолати бонкӣ)	то 0,1%, min 30 сомонӣ
9.1.6	Пеш аз мӯҳлат бекор намудани кафолати бонкӣ пештарбасташуда	бе ҳаққи хизмат
9.1.7	Пардохтҳо аз рӯи кафолатҳо	мувофиқи банди 2
9.2	Кафолати бонкӣ, ки барои фаъолияти иқтисодии бурунмарзии мизоҷ истифода бурда мешавад (асъори хориҷӣ) ^[12] :	
9.2.1	Маслиҳати пешакӣ	бе ҳаққи хизмат
9.2.2	Кушодани кафолати бонкӣ (новобаста аз намуди кафолати бонкӣ) бо 100% таъминоти пулӣ	то 4% солона, min 150 сомонӣ
9.2.3	Кушодани кафолати бонкӣ (новобаста аз намуди кафолати бонкӣ) бо таъминоти гарави молӣ ва ё зомин ^[13]	то 12% солона, min 150 сомонӣ
9.2.4	Тағйир додани шартҳои кафолат (барои ҳар як тағйирот) ^[14]	80 сомонӣ
9.2.5	Авизо (огоҳиномаи расмӣ), тафтиши кафолат (% аз маблағи кафолати бонкӣ) ба бонки муросил	0,1%, min 100 сомонӣ
9.2.6	Авизо (огоҳиномаи расмӣ), тафтиши кафолат (% аз маблағи кафолати бонкӣ) ба мизоҷи бонк	0,1%, min 100 сомонӣ ^[15]

9.2.7	Бекор намудани кафолати бонкии пештарбасташуда	бе ҳаққи хизмат
9.2.8	Хароҷотҳои почтавӣ	аз рӯи факт
9.2.9	Пардохтҳо аз рӯи кафолатҳо	мувофиқи банди 2

Эзоҳ:

12. Ҳаққи хизмати бонкҳои мобайниро аризадиҳанда мепардозад, агар бо шартҳои кафолат дигар хел пешбинӣ нашуда бошад.
 13. Дар ҳолати аз тарафи мизоҷ иҷро накардани ўҳдадорӣ ва аз тарафи бонк пардохта шудани ин ўҳдадорӣ, аз рӯи пардохт мутобиқи қарори кумитаи қарзӣ фоиз ситонида мешавад.
 14. Зиед намудани маблағи кафолат барои ҳисоби комиссия ҳамчун кушодани кафолати мустақил ҳисоб меравад.
 15. Комиссия баъд аз воридшавии пардохт гирифта мешавад.

10. НИЗОМИ «БОНК-МИЗОҶ»/«ИНТЕРНЕТ-БОНК»

№	Номгӯи хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
10.1	Ба қайд гирифтани дар САБ (системаи автоматикунонидашудаи бонкӣ) ва барориш (генератсия)-и калидҳои электронӣ, аз он ҷумла барориш (генератсия)-и нақшавӣ	бе ҳаққи хизмат
10.2	Насб кардани низоми «Бонк-Мизоҷ»/«Интернет-Бонк» дар компютери мизоҷ	бе ҳаққи хизмат
10.3	Омӯзиши аввалияи кормандони Мизоҷ бо кори низоми «Бонк-Мизоҷ»/«Интернет-Бонк»	бе ҳаққи хизмат
10.4	Барориш (генератсия)-и такрорӣ калидҳои электронӣ дар асоси дархости хаттӣ мизоҷ (дар ҳолати иваз намудани сардорон, компрометатсия ё гум кардани калид).	50 сомонӣ
10.5	Даъват ё муроҷиати такрорӣ мутахассиси Бонк аз тарафи мизоҷ ҳангоми вайрон шудани низоми «Бонк-Мизоҷ»/«Интернет-Бонк»	30 сомонӣ
10.6	Пардохти абонентӣ	бе ҳаққи хизмат
10.7	Маслиҳатҳо бо телефон	бе ҳаққи хизмат

11. НАМУДҶОИ ДИГАРИ ХИЗМАТРАСОНӢ

№	Номгӯи хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
11.1	Додани маълумотнома ^[16] : — дар варақаҳои расмӣ бо талаби мизоҷон — бо талаботи дигар сохторҳои дохилии бонкӣ	20 сомонӣ бе ҳаққи хизмат
11.2 ^{II}	Тасдиқи варақа бо намунаи имзо ва нақши мӯҳри мизоҷони бонк барои 2 нусха	бе ҳаққи хизмат
11.3	Додани дафтарчаи чекии пулӣ: — 25 варақа — 50 варақа	15 сомонӣ 25 сомонӣ
11.4	Маслиҳатҳои соҳавӣ	мувофиқи созишнома
11.5	Муҳосираи маблағҳои ба суратҳисоби мизоҷ барои пешпардохти воридшуда	мувофиқи созишнома
11.6	Додани маълумоти Бюрои қарзию иттилоотии Тоҷикистон (БҚИТ) бо талаби мизоҷон	59 сомонӣ бо назардошти ААИ (андоз аз арзиши иловашуда)

11.7	Ҷойгиркунии маводҳои рекламавӣ дар терминалҳои пардохтии бонк	мувофиқи созишнома
11.8	Ҳаққи хизмати бонкӣ аз рӯи пардохти QR-рамз (QR-эквайринг), ки аз нуқтаҳои савдо ва хизматрасони ситонида мешаванд	то 1%

Эзоҳ:

16. Додани маълумотнома оиди қисман ё пурра иҷро шудани уҳдадорӣ мизоҷон дар назди бонк мувофиқи муқаррароти шартномаи қарзӣ.

12. АМАЛИЁТҲО БАРОИ ТАШКИЛОТҲОИ МОЛИЯВӢ^{IV}

№	Номгӯи хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
Кушодан ва пешбурди суратҳисоб		
12.1.1	Кушодан, маҳкам кардан ва пешбурди суратҳисоб	бе ҳаққи хизмат
12.1.2	Додани тасдиқнома оид ба суратҳисоб вобаста ба амалиётҳои гузаронидашуда	бе ҳаққи хизмат
12.1.3	Додани нусхаи ҳуҷҷатҳои пардохтӣ	бе ҳаққи хизмат
12.1.4	Тасдиқ намудани бақияи суратҳисоби муросилоти барои аудиторҳо	250 сомонӣ
Интиқолҳои Бонкӣ		
Амалиётҳо бо пули миллӣ		
12.2.1	Воридшаванда	бе ҳаққи хизмат
12.2.2	Содиршаванда:	
12.2.2.1	Бо воситаи низоми пардохтҳои электронӣ	3 сомонӣ
12.2.2.2	Супоришномаҳои пардохтии байнибонкии электронӣ тавассути низоми «Бонк-Мизоҷ»/«Интернет-Бонк»	1 сомонӣ
12.2.2.3	Бо воситаи низоми пардохтҳои электронии дохилибонкӣ	бе ҳаққи хизмат
Амалиётҳо бо асъори хориҷӣ		
12.2.3	Воридшаванда	бе ҳаққи хизмат
12.2.4	Содиршаванда:	
12.2.4.1	Интиқоли маблағ байни суратҳисобҳои ҳуди мизоҷ дар Бонк	бе ҳаққи хизмат
12.2.4.2	Интиқолҳои байнибонкии MT202	бе ҳаққи хизмат
12.2.4.3	Интиқолҳои бонкии мизоҷони ташкилоти молиявӣ ба фоидаи мизоҷони Бонк ва бонкҳои дигар дар дохили Тоҷикистон	бе ҳаққи хизмат
12.2.4.4	Интиқолҳои бонкӣ ба фоидаи дигар ташкилотҳои молиявии давлатҳои хориҷӣ, бо опсияи OUR:	
	— бо USD	400 сомонӣ
	— бо EUR	500 сомонӣ

12.3	Қарздиҳӣ	мувофиқи банди 3
12.4	Амонатҳо, иҷораи қуттиҳои сейфӣ	мувофиқи банди 4
12.5	Амалиётҳо бо пули нақд	мувофиқи банди 5
12.6	Амалиётҳои мубодилаи асъор	мувофиқи банди 6
12.7	Амалиётҳо бо кортҳои пардохтии бонкӣ	мувофиқи банди 7
12.8	Аккредитивҳо	мувофиқи банди 8
12.9	Кафолатҳо	мувофиқи банди 9
12.10	Низоми «Бонк-мизоҷ»/«Интернет-бонк»	мувофиқи банди 10

Намудҳои дигари хизматрасонӣ

12.11.1	Додани маълумотнома ^[17] : — дар варақаҳои расмӣ бо талаби мизоҷон — бо талаботи дигар сохторҳои дохилии бонкӣ	30 сомонӣ бе ҳаққи хизмат
12.11.2 ^{VI}	Тасдиқи варақа бо намунаи имзо ва нақши мӯҳри мизоҷони бонк барои 2 нусха	бе ҳаққи хизмат
12.11.3	Додани дафтарчаи чекии пулӣ: — 25 варақа — 50 варақа	20 сомонӣ 30 сомонӣ
12.11.4	Маслиҳатҳои соҳавӣ	мувофиқи созишнома

Эзоҳ:

17. Додани маълумотнома оиди қисман ё пурра иҷро шудани уҳдадорӣ мизоҷон дар назди бонк мувофиқи муқаррароти шартномаи қарзӣ.

Тағйироту иловаҳо:

I – Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №02/21 аз 18 марти 2021 сол.

II – Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №03/21 аз 30 марти 2021 сол.

III – Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №07/21 аз 20 майи 2021 сол.

IV – Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №23/21 аз 20 сентябри 2021 сол.

V – Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №33/21 аз 05 ноябри 2021 сол.

VI – Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №02/22 аз 14 январи 2022 сол.

VII – Мувофиқи Қарори Кумитаи оид ба тиҷорат ва тарофаҳои ҶСК «Бонки Эсхата» №10/22 аз 17 феввали 2022 сол.

Ҷамъияти Саҳҳомии Кушодаи «Бонки Эсхата»

735712, ш. Хуҷанд, кӯч. Гагарин, х. 135

Тел.: (+992) 44-600-0-600

E-mail: info2@eskhata.com